



I. Тарифҳои хизматрасони ба қоибаҳои қорғонҳои "UnionPay/Корти Милӣ"				
№/г	Номгуз хизматрасониҳо	Номгуз тарифҳо		
1		Classic	Gold	Platinum
1.1	Хизматрасонии қорт (шахсонӣ воқеӣ)*	0 TJS	0 TJS	20 TJS
1.2	Хизматрасонии қорт (қорти маошӣ)	0 TJS	0 TJS	0 TJS
1.3	Барориши қорт	5 TJS	10 TJS	20 TJS
1.4	Барориши тақрорин қорт	5 TJS	10 TJS	20 TJS
1.5	Барориши қорти иловагӣ	5 TJS	10 TJS	20 TJS
1.6	Муҳлати амалии қорт	то 5 сол	то 5 сол	то 5 сол
1.7	Асқори ҳисоби қорт	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD
2	Меъёри миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзона қорт дар шабакаи НҲМ "Корти Милӣ" ва дохилишабакавии бонкӣ			
2.1	Гузариши амалиёт дар АТМ/POS:	30 амалиёт	50 амалиёт	беҳудуа
2.2	Гирифтани маблағ аз АТМ/POS:	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа
2.3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа
2.4	Мубодилаи асқор тариқи Спитамен Пей	60.00 USD	60.00 USD	60.00 USD
3	Меъёри миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзона қорт дар шабакаи НҲМ "UnionPay"			
3.1	Гузариши амалиёт дар АТМ/POS:	20	30	беҳудуа
3.2	Гирифтани маблағ аз АТМ/POS:	6 000 TJS	10 000 TJS	20 000 TJS
3.3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	24 000 TJS	36 000 TJS	50 000 TJS
4	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дохилишабакавии бонкӣ			
4.1	Гирифтани пули нақд бо воситаи АТМ/POS:	-	-	-
-	бо сомонӣ	0.00%	0.00%	0.00%
-	бо долларӣ ИМА	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS
4.2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0.00%	0.00%	0.00%
4.3	Интиқоли маблағ аз қорт ба қорт	0.00%	0.00%	0.00%
4.4	Дарҳастии бақия	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS
5	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар шабакаи иштирокчиҳои НҲМ "Корти Милӣ" *			
5.1	Гирифтани пули нақд бо воситаи АТМ/POS:	0.00%	0.00%	0.00%
5.2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0.00%	0.00%	0.00%
5.3	Дарҳастии бақия	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS
6	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НҲМ "UnionPay"			
6.1	Гирифтани пули нақд бо воситаи АТМ/POS:	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS
6.2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0.00%	0.00%	0.00%
6.3	Дарҳастии бақия	6.00 TJS	6.00 TJS	6.00 TJS

II. Тарифҳои хизматрасони ба қорғонҳои VISA							
№	Номгуз хизматрасони	Номгуз тарифҳо					
		Classic	Gold	Platinum	Signature	Infinite Standard	Infinite-VIP
7	Хизматрасони қорт (шахсонӣ воқеӣ) солона	0 TJS	0 TJS	100 TJS	500 TJS	600 TJS	700 TJS
7.1	Хизматрасони қорт (қорти маошӣ) солона	0 TJS	0 TJS	0 TJS	500 TJS	600 TJS	700 TJS
7.2	Барориши қорт	5 TJS	15 TJS	300 TJS	700 TJS	1 500 TJS	3 000 TJS
7.3	Барориши тақрори қорт	5 TJS	15 TJS	300 TJS	700 TJS	1 500 TJS	3 000 TJS
7.4	Барориши қорти иловаӣ	5 TJS	15 TJS	300 TJS	700 TJS	1 500 TJS	3 000 TJS
7.5	Муҳлати амали қорт	то 5 сола	то 5 сола	то 5 сола	то 5 сола	то 5 сола	то 5 сола
7.6	Асқори ҳисоби қорт	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD
7.7	Асқори ҳисоби қорт	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD
8	Меъёри миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзона қорт дохилишабакавии бонкӣ						
8.1	Гузариши амалиёт дар АТМ/POS:	10 амалиёт	20 амалиёт	30 амалиёт	50 амалиёт	100 амалиёт	беҳудуа
8.2	Гирифтани маблағ аз АТМ/POS:	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа
8.3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа	беҳудуа
8.4	Мубодилаи асқор тариқи Спитамен Пей	60.00 USD	60.00 USD	100.00 USD	300.00 USD	500.00 USD	1 000.00 USD
9	Меъёри миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзона қорт дар шабакаи НҲМ "VISA"						
9.1	Гузариши амалиёт дар АТМ/POS:	10 амалиёт	20 амалиёт	30 амалиёт	50 амалиёт	100 амалиёт	беҳудуа
9.2	Гирифтани маблағ аз АТМ/POS:	6 000 TJS	20 000 TJS	40 000 TJS	70 000 TJS	100 000 TJS	беҳудуа
9.3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	24 000 TJS	50 000 TJS	70 000 TJS	100 000 TJS	200 000 TJS	беҳудуа
10	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дохилишабакавии бонкӣ						
10.1	Гирифтани пули нақд бо воситаи АТМ/POS:	-	-	-	-	-	-
-	бо сомонӣ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-	бо долларӣ ИМА	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS
10.2	Пардохти моду хизматрасониҳо:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10.3	Интиқоли маблағ аз қорт ба қорт	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10.4	Дарҳастии бақия	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS
11	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НҲМ "VISA" (дохили ҳуҷҷатӣ) *						
11.1	Гирифтани пули нақд бо воситаи АТМ/POS:	-	-	-	-	-	-
-	бо сомонӣ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
-	бо долларӣ ИМА	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
11.2	Пардохти моду хизматрасониҳо:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11.3	Дарҳастии бақия	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS	0.60 TJS
12	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НҲМ "VISA" (хориҷӣ кишварӣ) *						
12.1	Гирифтани пули нақд бо воситаи АТМ/POS:	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS
12.2	Пардохти моду хизматрасониҳо:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.4	Пур намудани ҳамаи электронӣ (Quasi cash)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
12.5	Дарҳастии бақия	6.00 TJS	6.00 TJS	6.00 TJS	6.00 TJS	6.00 TJS	6.00 TJS

III. Тарофаҳои хизматрасони ба кортҳои виртуалии НПБ "Mastercard" ва "UnionPay"		
р/т	Номи хизматрасониҳо	
13		Standart Virtual
13,1	Хизматрасони корт (шахсонӣ воқеӣ)	0 TJS
13,2	Мӯҳлати амалии корт	10 сол
13,3	Асъори ҳисоби кортӣ	TJS
14	Лимити миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзонаи корт дар шабакаи дохилии бонкӣ	
14,1	Гузариши амалиёт дар ATM/POS:	30
14,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	беҳудуд
14,3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	беҳудуд
14,4	Мубодилаи асъор тариқи Спитамен Пей	60 USD
15	Лимити миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзонаи корт дар шабакаи НПБ "Mastercard" ва "Union"	
15,1	Гузариши амалиёт дар ATM/POS:	20
15,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	6 000 TJS
15,3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	24 000 TJS
16	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дохилишабакавӣ бонкӣ	
16,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	-
-	бо сомонӣ	0,00%
16,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%
16,3	Иштироки маблағ аз корт ба корт	0,00%
16,4	Дархости бақия	0,60 TJS
17	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НПБ "Mastercard" ва "UnionPay"	
17,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	1% min 12 TJS
17,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%
17,3	Дархости бақия	6,00 TJS

IV. Тарофаҳои эквайрингии Бонк				
р/т	Номи хизматрасониҳо	Номҳои тарофаҳо		
18	Хизматрасонӣ тариқи Pos-терминал	Кортҳои ЧСП "Спитамен Бонк"	Низомҳои пардохти байналмилалӣ	Низомҳои пардохти милалӣ
18,1	Хизматрасонӣ амалиёт тариқи POS-терминалҳои Технология Групп	1,5%	1,5%	1,5%
18,2	Хизматрасонӣ амалиёт тариқи POS-терминалҳои Бонк (МСХ)	0%	2%	1%
19	Хизматрасонӣ тариқи банкоматҳо			
19,1	Ҳаққи хизматрасонӣ амалиёт тариқи банкоматҳои Бонк	-	0%	0%
20	Хизматрасониҳои ғайрималиявӣ			
20,1	Хизматрасонӣ SMS-банкӣ (солана)	0,00 TJS		
20,2	Иваз кардани PIN дар ATM/POS	0,00 TJS		
20,3	Барқарорнамоии PIN код дар сурати фаромӯш кардан ва ғайра.	0,00 TJS		
20,4	Бастани (блокировка) корт мурочиати хаттӣ ва шифоҳӣ мизоҷ	0,00 TJS		
20,5	Кушодани (разблокировка) корт мурочиати хаттӣ ва шифоҳӣ мизоҷ	0,00 TJS		
21	Тафтиши шикоятӣ хаттӣ дар асоси аризаи мизоҷ:			
21,1	а) онди амалиётҳои гузаронидашуда дар шабакаи дохилӣ	0,00 TJS		
21,2	б) онди амалиётҳои гузаронидашуда дар шабакаи берунӣ + тарофаҳои НПБ "VISA", НПБ "UnionPay" ва НПБ "Корти Милалӣ"	0,00 TJS		
21,3	Ворид намудани кортӣ VISA ба рӯйхати манъ (stop list) дар як моҳ	50,00 TJS		
21,4	Иштироки маблағ аз ҳисоби кортӣ дар асоси ариза ва супоришномаи пардохти мизоҷ	Мувофиқи тарофаҳои бонк онд ба иштироки маблағ		
21,5	Тасдиқи бақияи ҳисоби кортӣ дар бланкаи фирмавии бонк	50,00 TJS		
21,6	Зиёндамои лимити амалиётҳо, хароҷотӣ рӯзона ва моҳонаи корт	0,00 TJS		
21,7	Додани иқтисоди коғазӣ ё электронӣ аз ҳисоби кортӣ, як маротиба дар як моҳ	0,00 TJS		
21,8	Додани нусхаи иқтисоди коғазӣ ё электронӣ аз ҳисоби кортӣ зиёд аз як маротиба дар як моҳ барои як дархост	5,00 TJS		

- Корти виртуалӣ - кортҳои виртуалии НПБ "MasterCard" ва "UnionPay" ба ҳаман мизоҷон ба таври автомати ҳангоми бақайдгирӣ дар барномаи Спитамен Пей кушода мешавад.
- Корти маошӣ - ба мизоҷоне пешниҳод мегардад, ки Ташкилот бо Бонк дар асоси шартномаи тарафайни лоиҳаи музди маош ҳамкори менамояд ва мизоҷи корманди ин Ташкилот мебошад.
- Дар лоиҳаҳои музди меҳнат Бонк метавонад ҳаққи хизматрасониҳоро вобаста ба шароити бозор, бандҳои алоҳидаи тарофаро барои шахсонӣ ҳуқуқи (резидент/ғайрирезидент) ба таври алоҳида дар асоси шартномаи тарафайни авиқ намояд.
- Ба ҳисобҳои кортҳои пардохтӣ маблағро (барои пурра кардани ҳисоб, гузоштани маблағи аввалӣ ба ҳисоб ва/ё амонатӣ сугуртавӣ) ҳам бо долларӣ ИМА ва ҳам бо пули миллии сомонӣ аз рӯи қурби асъори муайяннамудан Бонк дар рузӣ пардохт, гузаронида мешавад.
- Ҳаққи хизматрасониҳоро, ки дар шарномаи мазкур бо долларӣ ИМА нишон дода шуда, аз рӯи қурби муайяншуда барои кортҳои пардохтӣ аз тарафи Бонк дар рузӣ пардохт, пардохта мешавад.
- Дар мавридҳои тағир ёфтани арзиши хизматрасонии низомҳои пардохтӣ, марказҳои протсесингӣ, марказҳои фардикунонӣ, бонкҳои муросилоти, ҳадамотҳои давлатӣ бо қарорҳои алоҳидаи ҳукуматӣ ва ғайра, Бонк метавонад як тарафа ба Тарофаҳо тағйироту иловаҳо ворид намояд.
- Ҳангоми ATM/POS дар барномаҳои бонкӣ мавқеи ҷойгиршавиш Тоҷикистон набудан, музди хизматрасонӣ ҳамгун амалиёти берун аз Ҷумҳурии ҳисобида мешавад.